

**УДК 80
ББК 81.2-7**

**ЯК УСУЛИ БОСТОНИИ
ТАШАККУЛИ ЗАМОНИ
ГУЗАШТАИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНИ
ЯГНОБӢ**

Самадов Рамазонӣ Saidnazarovich,
магистранти соли дуюми кафедраи забони
тоҷикии ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров
(Тоҷикистон, Хӯҷанд)

**ДРЕВНИЙ МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
ГЛАГОЛА В ЯГНОБСКОМ ЯЗЫКЕ**

Самадов Рамазони Saidnazarovich,
магистрант 2-го курса обучения кафедры
таджикского языка ХГУ им акад. Б.
Гафурова (Таджикистан, Худжанд)

**ANCIENT METHOD OF PAST
TENSE FORMATION IN THE
YAGNOBIAN LANGUAGE**

**Samadov Ramazan Saidnazarovich, second year
claimant for master's degree holding of the
department of the Tajik language under KhSU
named after acad. B. Gafurov (Tajikistan,
Khujand) E-MAIL: Rahmon.rahim@bk.ru**

Калидвоҷаҳо: унсурҳои грамматикӣ, аугмент, замони гузаштаи феъл, забонҳои сүгдӣ
ва ягнобӣ, феълҳои маркибии номӣ ва феълӣ,

Дар мақола корбуорди аугмент дар забони ягнобӣ мавриди баррасӣ қарор ғирифтааст. Таъқид гардидааст, ки то ин дам роҷеъ ба масъалаи мазкур ба ҷуз қайдҳои ҷудогона, тадқиқоти густарда сурат нағирифтааст. Муаллиф дар ҷараёни андешаронӣ ба ҳулоасе омадааст, ки аугмент унсуре буд, ки аз асоси замони ҳозираи феъл замони гузаштаи онро месоҳт. Муаллиф дар асоси таҳлили муқоисавии вазифаи аугмент дар забонҳои сүгдии ягнобӣ истифодао хусусиятҳои фарқкунандай онро дар забони ягнобӣ нишон додааст. Таъқид шудааст, ки дар забони ягнобӣ аугмент ба аввали феълҳои сода ҳамроҳ мегардад. Дар феълҳои маркибии номӣ он ба ҷузъи дувум ва дар феълҳои маркибии феълӣ ба ҳар ду ҷузъ ҳамроҳ шуда, замони гузаштаи феълро месозад.

Ключевые слова: грамматические элементы, аугмент, прошедшее время глагола, сөгдийский и ягнобский языки, сложносочиненные глаголы, сложносоставные глаголы

Изложжен анализ особенностей использования аугмента в ягнобском языке. Подчеркивается, что на сегодняшний день, за исключением отдельных разрозненных замечаний, отсутствуют серьезные исследования, посвященные данной проблеме. На основе сопоставительного анализа функции аугмента в сөгдийском и ягнобском языках показано использование аугмента и его отличительные особенности в ягнобском языке. Сделан вывод, что аугмент в ягнобском языке ставится в начале простых глаголов. В сложносочиненных глаголах он присоединяется ко второму компоненту, а в сложносоставных глаголах - к двум компонентам и создает форму прошедшего времени глагола.

Key words: grammatical elements, augment, past tense of verb, Sughdian and Yagnobian languages, compound nominal verb, compound-complex verbs

The author of the article expounds the analysis of augment usage peculiarities in the Yagnobian language. It is underscored that for today there are no grave investigations which

would dwell on this problem, separate odd notes exclusive. Proceeding from correlative analysis of the augment function in Sughdian and Yagnobian the usage of augment and its distinctive peculiarities in the Yagnobian language are shown. The inference is made that in Yagnobian augment is placed at the beginning of simple verbs. In complex nominal verbs it is joined to the second component and in compound –complex ones-to two components building thus the past tense form of the verb.

Феъл яке аз ҳиссаҳои калонтарини системаи лексикаи забони ягнобӣ ба шумор рафта, дар бой гардонидани таркиби лугавии забон саҳми намоён гузаштааст. Муҳақиқ С. Мирзоев беш аз 90%-и феълҳои забони ягнобиро бунёди худи забон донистааст (1,52). Профессор А. Л. Хромов ҳангоми баррасии феъл дар забони ягнобӣ ба чунин хулоса омада буд, ки “бештари калимаҳои хоси забони ягнобӣ ҷонишин ва феъланд” (5,48).

Феълҳои забони ягнобӣ ба мисли феълҳои забони тоҷикӣ се замон доранд: а) замони гузашта; б) замони ҳозира; в) замони оянда. Замони гузаштаи феъл аз асоси замони ҳозира ва аугмент сохта мешавад: **анид** “нишаст” (аз асоси замони ҳозираи нид - шин ва аугменти **а-**) дар ин ҷо аугменти **а** дар аввали калима омада, замони онро тағиیر додааст. Зери истилоҳи “аугмент” дар забоншиносӣ пешвандеро дар назар доранд, ки он дар оғози феълҳои баъзе аз забонҳои ҳиндӯаvrupoy омада, барои соҳтани шаклҳои замони гузашта, монанди “плюсквамперфект”, “имперфект” ва “аорист” хизмат мекунад (7;8). Таърихи мавҷудияти ин унсури грамматикий ба давраи мавҷудияти забон асоси ҳиндӯаvrupoy мерасад. Осори он минбаъд дар забони юнонӣ қадим, армани қадим, фригӣ, санскрит маҳфуз мондааст. Истифодай он ҳанӯз дар забони эронии бостон мавҷуд буда, минбаъд дар забонҳои порсии қадим, авастоӣ, сүғдӣ, ҳоразмӣ, ягнобӣ ва толиши ӯфтааст.

Дар баъзе асару мақолаҳои олимон дар мавриди мавҷудияти унсури грамматикии аугмент дар забони ягнобӣ маълумот дода шудааст, аммо дар онҳо ба ҷуз як- ду мисол дигар ҷизе нест. Бори нахуст дар мавриди вижагиҳои корбурди аугмент дар забони ягнобӣ профессор А. Л. Хромов ишора карда, дар асари худ “Ягнобский язык” дар шаклҳои замони гузаштаи наздик (сода) ва ҳикоягӣ омадани аугментро бо мисолҳои возеху равшан нишон додааст (5,31,32). Инчунин номбурда дар асар бархе аз тағовутҳоро дар мавриди истифодай аугмент дар забони сүғдӣ ва ягнобӣ зикр карда, дар охир ба чунин натиҷа расида буд: “Дар забони сүғдӣ садонокҳои **а**, **і**, **і** дар вазифаи аугмент истифода мешуд, аммо дар забони ягнобӣ танҳо яке аз онҳо (яъне **а**) истифода шуда, бокӣ аз байн рафт (5, 130).

Маълум аст, ки забони ягнобӣ идомаи забони сүғдист ва яке аз сабабҳои маҳфуз мондани аугмент дар забони ягнобӣ маҳз ҳамин аст. Бо вучуди ин, дар истифодай аугмент дар миёни онҳо бархе аз тағовутҳоро мушоҳида кардан мумкин аст: 1) аугмент дар забони сүғдӣ бо феълҳои пешванддор омада, миёни пешванд ва решо ҷой мегирифт. Дар забони ягнобӣ, бошад ин унсури замонсоз дар аввали ҳамаи феълҳои замони гузашта ҷойгир буд: сүғдӣ: **βāw** «вай омад»; ягнобӣ: **avów**; сүғдӣ: **pāraxs** “қафо монд”; ягнобӣ: **apiráxs** “монд”; 2) аугмент дар забони сүғдӣ бо ҳамроҳшавии садонокҳои **а**, **і**, **і** ва ҳамсадои **m** ифода мешуд, аммо чунон ки дар боло ишора шуд, дар забони ягнобӣ танҳо яке аз онҳо (яъне **а**) истифода шуда бокӣ аз байн рафт; 3) дар забони сүғдӣ агар вобаста ба ҷӣ гуна анҷом ёфтани ҳичро ва зери таъсири феълҳои

сохта дар баъзе феълҳои содда аугмент ба назар расад, пас дар забони яғнобӣ ин ҳолат сарфи назар шудааст.

Бо вучуди ин тафовутхो дар забони ягнобӣ бархе аз вижагиҳои дигари истифодаи он мушоҳида мешавад. Аз ҷумла, омадани он дар шаклҳои замони гузаштаи феълҳои муқаррарӣ, феълҳои таркибии номӣ ва феълӣ падидан нав ба хисоб меравад. Шаклҳои замони гузаштаи феълӣ дар забони ягнобӣ зиёд аст, аз он танҳо дар ду навъи он (сода ва ҳикояғӣ) аугмент иштирок мекунад. Шакли содаи замони гузаштаи феъл бо роҳи ба асоси феълӣ ҳамроҳ карданӣ аугменти **а** ва бандакҳои шахсӣ сохта мешавад:

Шумораи танҳо

- | | |
|-------|------------------------------------------------|
| 1. им | ом (гарбӣ), им (дар гӯишти (гарбӣ), си (шарқӣ) |
| 2. и | |
| 3. | ор |

Феъли тасрифии **тирак** (рафтан) дар замони гузаштаи сода:

Шумораи танҳо

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. атиrim (рафтам) | атиром\латирим (рафтем) |
| 2. атири (рафтй) | атиртй\латирси (рафтед) |
| 3. атир (рафт) | атирор (рафтанд) |

Масалан: Чуте аниж, даштиса атир? -чүү хел баромада ба дашт рафт? (2, 139), Ке милтиқ анос фикинуш ахаш, ноилоч нува акун -байды милтикро гирифта ба китфашибшида, ноилоч садо баланд кард (2, 139).

Шакли замони гузаштai хикоягi бороҳи ҳамроҳ кардани аугменти а ба феъли асосӣ ва бандакҳои шаҳсии зерин соҳта мешавад.

Шумораи танҳо

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Шүмешкін тапқыр | Шүмешкін тапқыр |
| 1. -имишт | омишишт, имишишт |
| 2. -ишт | тишт(ғарбй) сишишт (шарқй) |
| 3. -ишт | ошишт |

Феъли тасрифии **ғорак** (нигоҳ қардан) дар замони гузаштai хикоягӣ:

Төслийн тааргааны Шуморын танхо

- Шуморан тандо**
1. агорумишт (нигоҳ мекардам)
2. агоришт (нигоҳ мекардй)
3. агоришт (нигоҳ мекард)

Шуморан танды
агоромишт (нигоҳ мекардем)
агортишт (нигоҳ мекардед)
агорошт (нигоҳ мекардан)

Масалан: Ҳар мет **агоришт** -ҳаррӯз нигоҳ мекард. Кати шамписаш **агоришт** -ба сакфи хонааш нигоҳ мекард (2,78). Дар забони ягнобӣ феълҳо аз чихати соҳт сода ва таркибӣ мешаванд. Як қисми муҳими воҳидҳои лугавии забони ягнобӣ аз феълҳои сода иборат буда, онҳо дар баёни амал ва ҳолат басо мухталиф корбаст мегарданд. Аугмент дар феълҳои сода пеш аз решава бандакҳои шахсӣ омада, аз замони ҳозира замони гузашта месозад. Масалан **аносим** “тирифтам”: дар ин ҷо **а-** (аугмент), **нос** (реша) **-им** (бандаки шахсӣ) мебошад. Ҳангоми дар шакли тасрифӣ омадани феълҳои сода аугмент бархе аз вижагиҳоро доро мебошад:

-дар шахси дуюми шумораи танҳо бандак дид намешавад: **аниж** (баромад). Дар ин ҷо **а** аугмент ва **ниж** (баро) асосӣ замони ҳозира мебошад:

-дар шахси якум ва сеюм бандакхой шахсий иштирок мекунанд: шахси якуми шумораи танҳо; **адорим** (доштам), **а** (аугмент) **дор** (реша)-**им**

(бандак); шахси сеюми шуморай танҳо: **анижор** (баромаданд) **а-** (аугмент), **ниж** (реша) –**ор** (бандак);

Масалан: Тирай хишапат тирай мет рот **ашавор** -се шабу се рӯз роҳ рафтанд. Пончо **аво-** сафира ку ой? -подшоҳ гуфт: Ятим дар кучо будӣ? (2, 16).

Шахси якуми шуморани танҳо	Шахси дуюми шуморани танҳо	Шахси сеюми шуморани танҳо
адавим (давидам)	адав (давид)	ашавор (давиданд)
авуфсим (хоб рафтам)	авуфс (хоб рафт)	авуфсор (хоб рафтанд)
анижим (баромадам)	аниж (баромад)	анижор (баромаданд)
адорим (доштам)	адор (дошт)	адорор (доштанд)
ахантим (хандидам)	ахант (хандид)	ахантор (хандиданд)

Хиссаҳи инкории **на-** (аз сүғдии п'-, пу) дар забони яғнобӣ мисли тоҷикӣ характерати амалро инкор мекунад. Он пеш аз аугменти омада, бархе аз ҳусусиятҳоро доро мебошад: 1) он бештар дар гӯиши шарқӣ истифода шуда, дар гӯиши гарбӣ кам ба назар мерасад. Дар ин ҳолат аугменти **а-** андак дароз талафуз мешавад: **наáчаҳ** (нахест) **наáуфс** (хоб нарафт) **наáгудар** (нагузашт) **наáтирип** (нарафт); 2) ҳиссаҳи **на-** боз гунаҳои дигар дорад (нé- ни-), ки онҳо дар гӯиши гарбӣ дидо мешаванд. Ҳусусияти ин шаклҳои унсури грамматикии мазкур дар он зоҳир мешавад, ки дар шакли замони гузаштаи феъл дар аввали калима омада, мавқеи аугментро танг карда, онро хориҷ мекунанд: **нéмун** (намонд) **нинид** (нашист) **нédав** (надавид) **нижой** (нахонд) **негор** (нигоҳ накард) **нишав** (нарафт) **непираҳс** (намонд) **нитирип** (нарафт) **ненишиш** (нанавишт) **нидав** (надавид). Суроқ карки авесим ҳиччокайшин **нивириմ-** ҷустуҷӯ карда фаромадам, дар ҳеч ҷо шуморо наёфтам (2, 46).

Як бахши муҳими таркиби луғавии забони яғнобиро феълҳои таркибӣ ташкил медиҳанд, ки онҳо ба ду гурӯҳ феълҳои таркибии номӣ ва феълҳои таркибии феълӣ чудо мешаванд. Аугмент дар феълҳои таркибии номӣ ба ҳиссаи дуюми феълҳо ҳамроҳ мешавад. Ба таври намуна метавон феъли **карак** (кардан)-ро таҳлил кард:

1) Исл+феъл:

<u>Арк акун</u> (кор кард)	<u>арк карак</u> (кор кардан)
<u>Орта акун</u> (орд кард)	<u>орта карак</u> (орд кардан)

2) Сифат+феъл:

<u>Алд акун</u> (рост кард)	<u>алд карак</u> (рост кардан)
<u>Тан акун</u> (тар кард)	<u>тан карак</u> (тар кардан)

3) Шумора +феъл

<u>ий акун</u> (як кард)	<u>и карак</u> (як кардан)
--------------------------	----------------------------

4) Бо ҷузъҳое, ки дар алоҳидагӣ маънояшон маълум нест:

<u>Пакка акун</u> (бурид)	<u>Паккай карак</u> (буридан)
---------------------------	-------------------------------

5) бо калимаҳои тақлиди овозӣ:

<u>Кииши-кииши акун</u> (киши-киши кард)	<u>киши-киши карак</u> (киши-киши кардан)
<u>Пака-пакайиши акун</u> (пора пора кард)	<u>пака-пака карак</u> (пора –пора кардан)

Масалан: Пишишак варам **акун** наҳав ритиш амир -гурба варам карда, дар наздаш вафот кард (2, 26). Салом акун, атис анид- салом кард, даромада нишааст (2,68).

Феълҳои таркибии феълии забони яғнобӣ аз ҷумлаи мавзӯъҳоест, ки кам таҳқиқ шудааст. Ҳусусияти фарқунандаи аугмент дар феълҳои таркибии феълӣ аз номӣ дар он зоҳир мешавад, ки аугмент дар ҳар ду ҷузъи феъли таркибии феълӣ меояд:

<u>ахант аушип</u> (хандида истод)	<u>хантак уштиак</u> (хандида истодан)
------------------------------------	----------------------------------------

агудар анид (гузашта ниишаст)
аҷсой авун (хонда шуд)
аносим атир (гирифта рафтам)

гударак нидақ (гузашта ниишастан)
жояк вунак (хонда шудан)
носак тирақ (гирифта рафтан)

Масалан: Додош атираш амир -падараш фалтида мурд(2, 26). Ачаҳ, очайш адех атухой -хеста модарашро зада күшт (2, 26).

Ба ин тариқ агар ба таърихи аугмент ручӯй шавад, маълум мегардад, ки он решай басо қадимӣ дошта, дар бунёди замони гузаштаи феъл нақши шоиста дошт. Вале, мутаасифона, аз байни забонҳои зиёди эронӣ ин унсури муҳими замонсоз танҳо дар баъзеи онҳо, ба хусус забони ягнобӣ то имрӯз гардиш дорад. Ҳаминро бояд гуфт, ки аугмент дар таркиби феълҳои таркибии номии ягнобӣ дар хиссаи дуюм ва дар феълҳои таркибии феълӣ ба ҳар ду хиссаи феъл ҳамроҳ мегардад. Маҳз чунин вижагии забони ягнобӣ дар ҳеч забони дорои аугмент ба назар намерасад.

Пайнавишт:

1. Алавӣ Б., Мирзозода С. *Дастури забони ягнобӣ* (бо равиии корбурдӣ). –Душанбе: Деваштич, 2008. -254 с.
2. Андреев М. С., Пещерева Е. М. Ягнобские тексты. –М.; -Л., 1957. -392 с.
3. Гулакян А. К. К вопросу об аугменте во фригийском, древнегреческом и древнеармянском языках/ Симпозиум “Античная балканистика (этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья)”. -М., 1980. –С. 16-17.
4. Ливицц В. А., Хромов А. Л. Согдийский язык/ Основы иранского языкоznания (Среднеиранские языки). –М.: Наука, 1981. – С. 347- 511
5. Хромов А. Л. Ягнобский язык.-М: Наука, 1972. – 210 с.
6. Шарифова Г. М. Муносибати лаҳҷаи Mastchoҳ бо забони ягнобӣ дар мисоли феълҳои содал|| Паёми Дониигоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Бахши филология, 2018 № 1. Душанбе: Маркази табъу нашир, баргардон ва марҷума, 2018. -С. 56-59.
7. www.wikipedia.org/wiki/Аугмент [cit. 05.03.2018, 09:49]
8. www.centrasia.ru/newsA.php?st=1456954620 [cit. 07.03.2018, 22:00]
9. <http://bse.sci-lib.com/article081259.html> [cit. 05.03.2018, 09:34]

Reference Literature:

1. Alavi B., Mirzozoda S. *The Grammar of the Yagnobian Language (in Modern Course)*. – Dushanbe: Devashtich, 2008. – 254 pp.
2. Andreev M. S., Petschereva Ye. M. *Yagnobian Texts*. – M. – L. 1957. – 392 pp.
3. Gulakyan A. K. *To the Issue of Augment in Phrygian, Ancient Greek and Ancient Armenian // Symposium on Antique Balkanistics (Ethogenesis of the Peoples of the Balkan and the Northern Lands Washed by the Black Sea)*. – M.: 1980. – pp. 16-17.
4. Livshits V. A., Khorov A. L. *The Soghdian Language // The Foundations of Iranian Linguistics (Middle-Iranian Languages)*. – M.: Science, 1981. – pp. 347 – 511.
5. Khrarov A. L. *The Yagnobian Language*. – M.: Science, 1972. – 210 pp.
6. Sharifova G. M. *The Relation of Mastchokh Dialects to the Yagnobian Language on the Example of Simple Verbs*. – Bulletin of the Tajik National University. Scientific journal. Series of Philology. 2018, N 1. Dushanbe: Translated editions centre. 2018. – pp. 56-59
7. www.wikipedia.org/wiki/Аугмент [cit. 05.03.2018, 09:49]
8. www.centrasia.ru/newsA.php?st=1456954620 [cit. 07.03.2018, 22:00]
9. <http://bse.sci-lib.com/article081259.html> [cit. 05.03.2018, 09:34]